

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи иншооте, ки хусусӣ гардонида намешаванд
ва иншооте, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон хусусӣ гардонида мешаванд

(қарори Ҳукумати ҚТ аз 7.04.2011 № 189)

Мутобиқи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

- 1) Номгӯи иншооте, ки хусусӣ гардонида намешаванд, тасдиқ карда шавад (замимаи 1).
- 2) Номгӯи иншооте, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусӣ гардонида мешаванд, тасдиқ карда шавад (замимаи 2).
- 3) Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 августи соли 1997 №388 «Дар бораи объектҳое, ки хусусӣ гардонида намешаванд ва объектҳое, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусӣ гардонида мешаванд" аз эътибор соқит дониста шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 30 декабри соли 2009 № 705

ш. Душанбе

Номгӯи иншооте, ки хусусӣ гардонида намешаванд

Мутобиқи моддаи 13 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавой, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад.

Ҳамчунин хусусӣ гардонида намешаванд:

- иншооти мероси таърихӣ ва моликияти миллӣ (дорои арзиши бадеӣ, осори фарҳангӣ, осорхонаҳо, мамнӯъгоҳҳо, фондҳои давлатӣ, бойгонӣ ва дигар иншооти осори таърихӣ ва моликияти миллӣ);
- биноҳо ва иншооти маъмурии мақомоти идоракунии ҳокимияти давлатӣ ва ҳокимияти маҳаллӣ;
- маблағҳои бучети давлатӣ, захираҳои асъори ҷумҳурӣ, фонди ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва дигар фондҳои давлатӣ;
- Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳо, ки барориш ва ниғадории маблағҳо, вомбарг ва дигар қоғазҳои қиматноки давлатиро таъмин менамоянд, захираи тиллоии ҷумҳурӣ;
- муассисаҳои ҳадамоти патентӣ, стандартизатсия ва метрология, инчунин омори давлатӣ;
- иншоот ва амволи Қувваҳои Мусаллаҳ, мақомоти амният ва қўшунҳои сарҳадӣ, дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, Ҳадамоти гумрук ва Кумитаи андоз (ба истисноии иншоот ва воситаҳои нақлиётӣ, ки таъиноти ҳарбӣ надоранд);
- корхонаҳои ҳадамоти обу ҳавосанҷӣ ва ҳадамоти назорати ҳолати муҳити зист ва ҳифзи табиат;
- корхонаю муассисаҳои ҳадамоти санитарияю эпидемиологӣ (ба истисноии иншооти хизматрасон ва воситаҳои нақлиёт);
- шабакаҳои обёрии давлатӣ, иншооти хочагии об, пойгоҳҳои обкаш ва қубурҳои баландфишор, обанборҳои системаҳои обрасонии оби нӯшокӣ, ба истисноии корхонаҳо ва иншооти хизматрасон, инчунин механизму воситаҳои нақлиётӣ;
- корхонаҳои профилакторияҳои муолиҷавию меҳнатӣ ва муассисаҳои ислоҳи меҳнатӣ;
- корхонаҳои оид ба истехсоли захрҳои зудтаъсиркунанда, воситаҳои нашъаовар ва моддаҳои захрнок, инчунин онҳое, ки бо кишукор, парвариш ва коркарди зироатҳое, ки дар таркибашон моддаҳои нашъаовар ва захрнок доранд, машғул мебошанд;
- иншоот, корхонаҳо ва таҷҳизот барои гӯронидани партовҳои сахти саноатӣ ва маишӣ, чойҳои гӯронидани чорво;
- корхонаҳо ва иншооте, ки бо таҳқиқотҳои илмӣ ва истехсол, коркард ва гӯронидани элементҳо ва нигоҳдошти партовҳои радиоактивӣ, таҷҳизоту асбобҳои бо истифодаи моддаҳои радиоактивӣ ва изотопҳо машғуланд, инчунин амволи Нерӯгоҳи барқи обии "Норак", ҚСК НБО "Роғун" ва Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик" (ба истисноии воситаҳои нақлиёт);

- корхонаҳои мудофиа, аз ҷумла корхонаҳое, ки ба коркард, истехсол, таъмир ва фурӯши аслиҳа ва лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда, инчунин маводи махсус ва таҷҳизот барои истехсоли онҳо машғуланд (ба истиснои иншоот ва воситаҳои нақлиёт, ки таъиноти мудофиавӣ надоранд);

- муассисаҳо оид ба ҳодисаҳои ғавқулодда ва корҳои мудофиаи граждани ва таъмини амволи махсус (ба истиснои иншооти хизматрасон ва воситаҳои нақлиёт);

- захираҳои эҳтиётии давлатӣ, захираҳои сафарбарӣ ва иншооти нигохдории онҳо;

- ташкилоту корхонаҳое, ки ба истехсол, таъмир ва фурӯши силоҳи оташфишони шикорию варзишӣ ва муҳимот барои онҳо машғуланд;

- қабристонҳо;

- корхонаҳо ва иншооти соҳаи илмӣ ва истехсолию таҷрибавие, ки ба ҳайати Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дохил мешаванд (ба истиснои иншооти хизматрасон ва воситаҳои нақлиёт);

- хоҷагиҳо ва бозрасиҳои тухмӣ ва зотпарварии давлатӣ, марказҳои селекцияю дурагакунӣ, стансияҳо ва қитъаҳои тухмисанҷӣ, озмоишгоҳҳои наслсанҷии чорво, парваришхонаҳои ҳайвоноти озмоишгоҳӣ, хадамоти бойторӣ ва хадамоти ҳифзи растаниҳо;

- театрҳое, ки ба онҳо тибқи тартиби муқарраршуда унвони Академикӣ дода шудааст;

- иншооти намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа (ба истиснои воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизот);

- корхонаҳои системаи идораи ҳаракати ҳавоӣ ва корхонаҳое, ки бо таъмини системаи ягонаи идоракунии ҳаракати ҳавоӣ алоқаманданд;

- маводи аз ҳисоби маблағҳои бучети давлатӣ ё бучети собиқ ИҶШС ташкилшуда оид ба таъсис ва омезиши шабакаҳои давлатии астрономияю геодезӣ, нивелирӣ ва гравиметрӣ, аз ҷумла феҳристи координатҳо ва баландиҳои нуқтаҳои геодезӣ ва аҳамияти қувваи вазнинӣ дар нуқтаҳои гравиметрӣ, маводи аввалияи аксҳои кайҳонӣ ва ҳавоӣ, нусхаҳои аслии харитаҳои топографӣ, гравиметрӣ, ҷуғрофӣ, соҳавӣ, махсус, рақамӣ, электронӣ ва дигар намудҳои харитаҳо, нақшаҳо ва атласҳо, харитаҳои таърихӣ, нақша ва атласҳое, ки дар фондҳои (бойгонихҳои) вазорату идораҳо нигоҳ дошта мешаванд;

- корхонаҳои алоқаи почта, хадамоти давлатии фелдегерӣ, хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаҳои алоқа ва нақлиёт, марказҳои паҳши барномаҳои телевизиону радио (ғайр аз марказҳои қабулу паҳши мавҷҳои алоқа, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусӣ гардонидани мешаванд, иншооти хизматрасон ва воситаҳои нақлиёт).

Замимаи 2
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз "30" декабри соли 2009 № 705
тасдиқ шудааст

Номгӯи
иншооте, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
хусусӣ гардонида мешаванд

- иншооти ниҳоят муҳим ва муҳими комплекси хочагӣ;
- роҳҳои оҳан, роҳҳои автомобилгард ва иншооти муҳандисӣ (пулҳо, нақбҳо ва ғайраҳо);
- иншооти комплекси сӯзишвории энергетикӣ (ба истиснои иншооти хизматрасон ва воситаҳои нақлиёт), хатҳои магистрاليи интиқоли барқ, кубурҳои нафту газ;
- ташкилоту муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳоли, хонаҳои кӯдакон, یتимхонаҳо, муассисаҳои таълимӣ барои кӯдакони یتим ва бепарастор, хонаҳо барои пиронсолон, интернатҳо, госпиталҳо ва санаторияҳо барои мачрӯхон, кӯдакон ва пиронсолон, инчунин иншооти соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла ташкилоту муассисаҳо оид ба пешгирӣ ва муолиҷаи бемориҳои рӯҳӣ, сирояткунанда, онкологӣ, наркологӣ, касалиҳои пӯсту венерикӣ ва бемории СПИД (ба истиснои иншооти соҳаи тандурустӣ, ки дар тавозуни ҷамъиятҳои саҳомии хусусигардида ҳамчун моликияти давлатӣ қарор доранд, хизматрасон ва воситаҳои нақлиёт) (қарори Ҳукумати ҶТ аз 7.04.2011 № 189);
- агентҳои иттилоотӣ ва телеграфӣ;
- иншооти соҳаи маориф, аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти олий, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус ва касбии техникӣ, муассисаҳои таълимии ҳамаи вазорату идораҳо, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, марказҳои интиқоли касбу ҳунар, муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва таҳсилоти иловагӣ (ба истиснои иншооти соҳаи маориф, ки дар тавозуни ҷамъиятҳои саҳомии хусусигардида ҳамчун моликияти давлатӣ қарор доранд, хизматрасон ва воситаҳои нақлиёт) (қарори Ҳукумати ҶТ аз 7.04.2011 № 189);
- мақомоти маълумоти илмӣ ва техникӣ, китобхонаҳои илмӣ ва техникӣ, ки ҷамъоварӣ, коркард, нигоҳдорӣ ва истифодабарии онҳоро таъмин менамоянд;
- пажӯҳишгоҳҳои соҳавии лоиҳакашӣ, донишқадаҳо ва марказҳои тақмили ихтисос ва тарбияи кадрҳои соҳавии вазорату идораҳо;
- корхонаҳои маҳсусгардонидашудаи истеҳсоли ғизои кӯдакон барои муассисаҳои тандурустӣ;
- Қасри маданияти "Абрешимчӣ"-и шаҳри Хучанд.